

## Ҳисоботи молиявӣ дар бораи воридот ва хароҷот

барои \_\_\_\_\_ 20 20 с.

Ташкилот \_\_\_\_\_

ТЧ СПИН Плюс

Рақами қайд

РУКТ

РМА

СИН

Шакли ташкиливу ҳуқуқӣ \_\_\_\_\_

Ташкилоти Чамъияти \_\_\_\_\_

Рамзҳо
№507 "Б"
30702863
040022219
Y0030520070009

Воҳиди ченак: сомонӣ

1.	<b>Бақияи маблағ аз соли гузашта</b>	471262,94
2.	<b>ВОРИДОТИ МОЛИЯВӢ</b>	5680392,4
2.1	Грантҳо ва дигар воситаҳо (қўмакпулиҳо), ки дар давраи ҳисоботӣ гирифта шудаанд	5680392,4
2.2	Даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ ва ё дигар намуди хизматрасониҳо	
2.3	Саҳмияҳои аз ҳаққи аъзогӣ	
2.4	Маблағҳое, ки тибқи шартнома барои иҷрои фармоиши иҷтимоии давлатӣ ба даст оварда шудаанд.	
3.	<b>Маблағи умумии даромад</b>	
4.	<b>ХАРОҶОТҲОИ МОЛИЯВӢ</b>	
4.1	Субгрантҳои додасуда	
4.2	Фаъолияти хайриявӣ	
4.3	Музди меҳнати кормандон	2649381,4
4.4	Пардохтҳо барои чалби мутахассисон	233050,89
4.5	Андозҳо (даромад, иҷтимоӣ ва ғ.)	1280057,61
4.6	Хариди таҷҳизот ва дороиҳои ғайримоддӣ (Барномаҳо ва иҷозатномаҳо)	60530
4.7	Хароҷотҳо ва хизматрасониҳо барои корхона ва (молҳои конселярӣ, хизматрасониҳо барои корхона)	19261,86
4.8	Хароҷотҳо барои алоқа (Интернет, телефон, ва ғ.)	52454,19
4.9	Нашрияти китоб ва дигар маводҳо	
4.10	Хароҷотҳо барои сафари корӣ	81480,89
4.11	Хизматрасониҳои иҷоравӣ ва коммуналӣ	348215,22
4.12	Хароҷотҳо барои гузаронидани конференсҳо, семинарҳо ва ғ.	1234077,58
4.13	Хароҷотҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ	0
4.14	Хароҷотҳои бонкӣ	26989,51
4.15	Дигар хароҷотҳои маъмурий (нависед)	0
4.16	Баргардонидани маблағи гранти	28779,71
5.	<b>Маблағи умумии хароҷот</b>	6014278,86
6.	<b>Бақияи маблағ</b>	137376,48

Эзоҳ: Дар ҳолати мавҷуд будани дигар намуди хароҷотҳои корхона, ки дар ин шакл нишон дода нашудааст, шумо бояд унсурҳои нави хароҷотро илова карда, онҳоро нишон диҳед.



Рохбар \_\_\_\_\_

Джамолов П.С.

(имзо)

(ному насаб)

31

март

20 21 с.

# Отчет о финансовых поступлениях и расходах Общественных объединений

за \_\_\_\_\_ 20 20 г.

Организация \_\_\_\_\_ ОО СПИН Плюс \_\_\_\_\_ Рег.номер \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ Общественная организация \_\_\_\_\_

Коды
№507 "Б"
ОКПО 30702863
ИНН 040022219
СИН Y0030520070009

Единица измерения: сомони

1.	<b>Переходящий остаток с прошлого года</b>	471262,94
2.	<b>ФИНАНСОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>	5680392,4
2.1	Гранты и другие целевые средства (пожертвования), поступившие в отчетном периоде	5680392,4
2.2	Доход от предпринимательской и иной деятельности	---
2.3	Членские и вступительные взносы	---
2.4	Денежные средства, полученные по договору на осуществление государственного социального заказа	---
3.	<b>Общая сумма доходов</b>	
4.	<b>ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ</b>	
4.1	Выданные субгранты	---
4.2	Благотворительная деятельность	---
4.3	Заработная плата сотрудников	2649381,4
4.4	Гонорары привлеченным экспертам	233050,89
4.5	Налоги (Подоходный, социальные и другие)	1280057,61
4.6	Покупка оборудования и нематериальные активы (Программные обеспечения и лицензии)	60530
4.7	Офисные принадлежности и услуги (канц товары, услуги для офиса)	19261,86
4.8	Услуги по телекоммуникации (интернет, телефон)	52454,19
4.9	Публикация книги и другие материалы	
4.10	Командировочные и представительские расходы	81480,89
4.11	Аренда и коммунальные услуги	348215,22
4.12	Расходы на конференции, семинары и другие	1234077,58
4.13	Расходы по предпринимательской деятельности	
4.14	Банковские расходы	26989,51
4.15	Другие административные расходы (расписать)	
4.16	Возварт средств донорам	28779,71
5.	<b>Общая сумма расходов</b>	6014278,86
6.	<b>Остаток суммы.</b>	137376,48

*Примечание:* Если будут другие расходы в организации, не указанные в данной форме, необходимо добавить новые статьи расхода и указать их.



**Руководитель**

(подпись)

Джамолов П.С.

(ФИО)

31 марта 20 21 г.